

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 24.06.2019 №111

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1358/1-599	Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Лавозимот ва либоси варзишӣ	Номгуӣ	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1359/1-600	ҶСК Комплекси сайёҳии Варзоби Кумитаи андозии назди ҲҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хочагидорӣ	Номгуӣ	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1360/2-429	Ширхоргоҳ-кӯдакестони 154 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯроқворӣ	Номгуӣ	36	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1361/2-430	Муассисаи томактабии №31 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯроқворӣ	Номгӯӣ	28	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1362/2-431	Муассисаи томактабии №89 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯроқворӣ	Номгӯӣ	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1357/9-229	Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои н. Сино	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Бензин АИ95	Литр	20000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1363/9-230	МД “Идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгард”-и минтақаи Ҳисор	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Муми моеъ МГО 70/130	Тонна	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1364/9-231	МД “Маркази миллии илмӣ пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводи реагентӣ, тиббӣ ва воситаҳои ҷароҳатбандӣ	Номгӯӣ	57	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1365/9-232	Корхонаи давлатии фаръии “Хоҷагии манзилию коммуналӣ”-и н. Рӯдакӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Сӯзишвории дизелӣ Бензин АИ-92 Равғани молиданӣ	Литр	12000 6840 830	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
291/17-123	Мактаб-интернати махсуси таҳсилоти асосии №2 ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Моноблок Мизи компютерӣ	Адад	250 250	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
99/37-71	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Либоси сарбозӣ	Номгӯӣ	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

98/37-70	Агенти хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Мебел	Номгӯй	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
103/37-72	Агенти хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Ангишт	Тонна	485,2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
104/37-73	Агенти хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Ангишт	Тонна	1720	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

